

I. Маълумоти асосӣ дар бораи хизматрасонӣ ва шароити кори ширкати аудиторӣ

1. Дар назар аст, ки ширкати аудиторӣ аудити ҳисоботи молиявии маҷмуи Бонки миллии Тоҷикистонро барои солҳои молиявии 2022, 2023 ва 2024 мегузаронад, ки инҳоро дар бар мегирад:

- санҷиши дуруст тартиб дода шудани ҳисоботи молиявии Бонки миллии Тоҷикистон;

- муайян намудани мутобиқати ҳисобдории Бонки миллии Тоҷикистон ба Стандартҳои Байналмилалӣ Ҳисоботи Молиявӣ. Натиҷаи ҳуҷҷатии аудит ҳуҷҷаи аудиторӣ ва мактуб ба Роҳбарият маҳсуб меёбад.

2. Барои гузаронидани аудити ҳисоботи молиявии маҷмӯи Бонки миллии Тоҷикистон ба ширкати аудиторӣ инҳоро пешниҳод менамояд:

- ҳисобот, мавод, маълумоти иловагӣ, ки барои гузаронидани аудит зарур мебошанд;

- утоқи корӣ, телефон, таҷҳизоти идорӣ.

3. Дар ҳолати эҳтиёҷ доштан ба тарҷумонҳо, онҳо бояд аз ҳисоби ширкати аудиторӣ кироя карда шаванд.

Шарти ҳатмии баррасии дархостҳои озмун мавҷудияти иҷозатнома барои ҳуқуқи анҷом додани фаъолияти аудиторӣ мебошад. Аудити Бонки миллии Тоҷикистон бояд мутобиқи стандартҳои байналмилалӣ аудит гузаронида шавад.

Интиҳоби ширкат бо усули озмун ва тасдиқи он эҳтимолан на дертар аз 20 октябри соли 2022 анҷом меёбад.

II. Мундариҷаи дархост

Дархости Шумо бояд ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ аудит, қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии Бонки миллии Тоҷикистон мутобиқат намояд.

Дархости аз ҷониби Шумо ирсолшаванда бояд нуктаҳои зеринро дарбар гирад:

Меъёри А.

- таҷрибаи кори аъзои гурӯҳи аудиторони аз ҷониби ширкат пешниҳодшуда;

- ному насаб, шахрвандӣ, таҳсилот, рӯйхати хидматӣ ва таҷрибаи касбии ҳар як коршиносе, ки дар гузаронидани аудит иштирок менамояд.

Меъёри Б.

- нусхаи тариқи нотариалӣ тасдиқшудаи ҳуҷҷатҳои таъсисии ширкати аудиторӣ бо назардошти тағйироту иловаҳо;
- тавозуни муҳосибӣ ва ҳисобот дар бораи ғоидаву зиёни ширкати аудиторӣ дар санаи ҳисоботи охирин;
- ташкил ва таҷрибаи кори ширкати Шумо дар соҳаи аудити ҳисоботи молиявии бонкҳои марказӣ. Бояд рӯйхати корҳои охирин (на камтар аз 5 соли охир) ва корҳои ҳаммонанди айни ҳол иҷрошаванда пешниҳод карда шавад.
- маълумот дар бораи мавҷудияти намоёндагӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои ИДМ.
- мавҷудияти иҷозатнома барои ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти аудиторӣ. Нусхаи иҷозатномаро пешниҳод намудан зарур аст.

Меъёри В.

- маълумот дар бораи ҳаҷми имконпазири хизматхое, ки ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад.
 - барномаи кори аудит, нақшаи корӣ. Дар назар аст, ки аудит дар ду марҳала гузаронида хоҳад шуд: муқаддамотӣ ва хотимаӣ.
 - сохтори ташкилӣ ва ҷадвали вазифа (штат).
- Бояд дар назар дошт, ки таърихи ниҳони анҷоми кор оид ба аудити ҳисоботи молиявии Бонки миллии Тоҷикистон ва пешниҳоди ҳулосаи аудиторӣ охири моҳи майи соли баъд аз соли молиявии аудитшаванда мебошад.

Меъёри Г.

- пешниҳодоти Шумо доир ба нақшагирӣ, таҷрибаи беҳтарин ва хизматҳои иловагии марбут ба аудит, ки барои бонки марказӣ (миллӣ) муҳим мебошанд.

Меъёри Ғ.

- арзиши хизматрасонии ширкати Шумо оид ба гузаронидани аудити ҳисоботи молиявии Бонки миллии Тоҷикистон, хароҷоти изофӣ бо шарҳи он, инчунин шартҳо ва муҳлати пардохт.

III. Ирсолӣ дархост

Дархости Шумо бояд бо забони тоҷикӣ (русӣ, англисӣ) таҳия шуда, дар се адад (1-асл ва 2-нусха) ба нишони зерин ирсол карда шавад:

734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, хиебони Рӯдакӣ, 38/1
Бонки миллии Тоҷикистон
Департаменти аудити дохилӣ

Дархости Шумо бояд на дертар аз соати 16:00 рӯзи 30 сентябри 2022 ба Бонки миллии Тоҷикистон ворид гардад.

IV. Баҳодиҳии дархостҳо

1. Интихоби ширкатҳои аудиторӣ дар асоси муқоисаи шартҳои зерин сурат мегирад:
 - таҷрибаи иштирокдорони озмун;
 - ҳаҷми хизматрасонӣ ва тарзу усулҳои иҷрои хизматҳои талабшаванда;
 - таҷриба ва тахассуси аъзои гурӯҳи аудиторон;
 - хизматҳои иловагии марбут ба гузаронидани аудит;
 - арзиши хизматрасонӣ ва шартҳои пардохт.
2. Агар маълумоте, ки дар фасли II талаб шудааст, нопурра ё умуман набошад, дархост ба талабот ҷавобгӯӣ дониста намешавад.
3. Беҳтар аст, ки баъди пешниҳоди дархостҳо барои баррасӣ дар ҳайати гурӯҳи аудиторон тағйирот ворид карда нашавад, дар ҳолати зарурат бо Бонки миллии Тоҷикистон мувофиқа карда шавад.